

## ҚАРОРИ

Шӯрои диссертационии 6D.КOA-023 назди Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2020 оид ба ҳимоя қабул кардани диссертатсияи Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна дар мавзӯи «Такмили таъминнокии инфрасохтори иқтисодиёти минтақа дар шароити бозор (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа)

Шӯрои диссертационӣ ҳулосаи комиссияи ташҳиси аввалияро оид ба диссертатсияи Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна дар мавзӯи «Такмили таъминнокии инфрасохтори иқтисодиёти минтақа дар шароити бозор (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) баррасӣ намуда,

### ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Диссертатсияи Шарипова Шаҳноза Абдуразоқовна дар мавзӯи «Такмили таъминнокии инфрасохтори иқтисодиёти минтақа дар шароити бозор (дар мисоли вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 - иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёти минтақа) барои ҳимояи ошкоро қабул карда шавад.

2. Ба сифати муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

- Самандаров Искандар Ҳусейнович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, муовини ректор оид ба тарбияи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур;
- Алимов Анвар Латифович, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири бахши иқтисодиёти минтақаҳои Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Ба сифати муассисаи тақриздиханда таъин карда шаванд:

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17;  
тел.: +992 (37) 2 21 7711, суроғаи электронӣ [info@tnu.tj](mailto:info@tnu.tj))

4. Рӯйхати аъзоёни Шӯро - мутахассисон аз рӯйи самти диссертатсияи баррасишаванда (аз рӯйи мавҷудияти мақолаҳои илмӣ) дар ҳайати зерин тасдиқ карда шавад:

1. Шарифзода М.М., д.и.и., профессор;
2. Бойматов А.А., д.и.и., профессор;
3. Раҳимов А.М., д.и.и., профессор;
4. Пулатова И.Р., д.и.и., профессор;
5. Хусаинов М.Қ., д.и.и., профессор.

5. Санаи ҳимоя 17 марти соли 2021 соати 12.00 таъин карда шавад.

6. Ба чопи автореферат иҷозат дода шавад.

**Раиси Шӯрои диссертатсионӣ,  
д.и.и., профессор**

**Шарифзода М.М.**

**Котиби Шӯрои диссертатсионӣ,  
н.и.и., дотсент**

**Самадова З.А.**